



**Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ФАРМОИШ**

**Правительство Республики Таджикистан  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

аз 31 декабри соли 2020

№116-ф

ш.Душанбе

Бо мақсади сари вақт ва босифат таҳия намудани буҷети давлатӣ барои солҳои 2022-2024 ва истифодаи самараноки захираҳои молиявии давлатӣ:

1. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ ба самтҳои асосии Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016, №636 тасдиқ гардидааст, бо мақсади таҳияи нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2022-2024 ва лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022», чорабиниҳои зеринро амалӣ намояд:

1) то 25 январи соли 2021 аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои дахлдор (дар сатҳи муовинони роҳбар) гурӯҳи кории байниидоравии буҷетиро дар назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис диҳад;

2) то 3 феввали соли 2021 Дастурамал оид ба ташаккули нишондиҳандаҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2024 (марҳилаи I) ва нақшаи тақвими оид ба таҳияи лоиҳаи буҷетро таҳия ва ба вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ирсол намояд;

3) тартиби таҳия ва шаклҳои пешниҳоди дархостҳои буҷетиро омода ва тасдиқ намояд;

4) буҷетикунони барномавиро дар ҳамаи соҳаҳо ҷорӣ намояд;

5) ҷиҳати беҳтар намудани раванди банақшагирии миёнамуҳлати хароҷоти давлатӣ дар ҳамаи сатҳҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ чораҷӯӣ намояд;

6) то 15 апрели соли 2021 дар асоси баҳодиҳии пешакии дурнамои нишондиҳандаҳои макроиктисодии аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳиягардида, ҳаҷми дурнамои даромади буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои давраи миёнамуҳлат муайян намояд;

7) то 3 июни соли 2021 дар доираи таҳияи лоиҳаи бучети давлатӣ барои солҳои 2022-2024 ба баррасии комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати молиявӣ бучетӣ ва андозиро барои давраи дарпешистодаи банақшагирии бучетӣ, ки маълумоти зеринро дар бар мегирад, пешниҳод намояд:

– параметрҳои бучети давлатӣ аз рӯи даромад, хароҷот, касри он ва ҳаҷми қарзи давлатӣ;

– нишондиҳандаҳои ҳисобии бучети заминавӣ;

– нишондиҳандаҳои сармоягузори давлатӣ;

– маблағи умумии хароҷот барои татбиқи самтҳои нави сиёсати давлатӣ;

– хароҷоти афзалиятнок барои амалисозии самтҳои нави сиёсати давлатӣ дар асоси пешниҳодҳои тақсимкунандагони асосии маблағҳои бучетӣ;

8) то 1 июли соли 2021 Дастурамал оид ба таҳияи лоиҳаи бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 ва нишондиҳандаҳои дурнамои он барои солҳои 2023-2024-ро (марҳилаи II) омода намуда, ба вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дастрас намояд;

9) пас аз маъқул дониста шудани самтҳои асосии сиёсати молиявӣ бучетӣ ва андозӣ барои давраи банақшагирии бучетӣ аз ҷониби комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадди ниҳии хароҷотро ба вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ расонад;

10) то 20 сентябри соли 2021 лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022» ва дурнамои нишондиҳандаҳои бучети давлатиро барои солҳои 2023-2024 аз рӯи гурӯҳбандиҳои барномавӣ, вазифавӣ, иқтисодӣ ва идоравӣ барои баррасӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

2. Вазорату идораҳои аз ҳисоби бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузоришаванда:

1) то 1 феввали соли 2021 дар асоси афзалиятҳои соҳавӣ барои таҳияи барномаи миёнамуҳлати хароҷоти соҳавӣ гурӯҳҳои кории байниидоравии соҳавӣ таъсис диҳанд;

2) мутобиқи нақшаи тақвими аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида барномаҳои миёнамуҳлати хароҷоти соҳавиро барои баррасӣ ба гурӯҳи кории байниидоравии бучетии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд;

3) ҳангоми таҳияи Дархост барои маблағгузори стратегияи миёнамуҳлати хароҷот (дастурамали марҳилаи I) лоиҳаи барномаҳои

соҳавиро, ки дар давраи миёнамуҳлат маблағгузорию аз бучети давлатӣ талаб менамоянд, дар доираи нишондиҳандаҳои бучети давлатӣ барои солҳои 2022-2024 пешниҳод намоянд.

3. Вазорату идораҳо хароҷоти соҳавиро аз рӯи гурӯҳбандии барномавӣ барои соли 2022, инчунин тавсифномаи барномаҳои бучетии амалкунандаро таҳия намуда, то 2 августи соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

4. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти зеринро пешниҳод намояд:

1) то 1 марти соли 2021 баҳодихии пешакии дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои соли 2021 ва параметрҳои асосии дурнамо барои солҳои 2022-2024, инчунин нишондиҳандаҳои сармоягузорию давлатӣ барои давраи миёнамуҳлат;

2) то 9 июли соли 2021 дурнамои дақиқшудаи нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои соли 2022 ва параметрҳои асосии онро барои солҳои 2023-2024 бо дарназардошти нишондиҳандаҳои дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлон, Суғд, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ барои солҳои 2022-2024, инчунин то 26 июли соли 2021 нишондиҳандаҳои сармоягузорию асосии мутамарказ (аз ҳисоби бучети давлатӣ) аз рӯи ҳар як иншоот барои давраи миёнамуҳлат.

5. Ба Бонки миллии Тоҷикистон тавсия дода шавад, ки то 10 феввали соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дурнамои қурби миёнасолонии пули миллии нисбат ба доллари ИМА ва сатҳи таваррумро барои солҳои 2022-2024 пешниҳод намояд.

6. Вазорату идораҳо, субъектҳои хоҷагидорию дахлдор, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои дигар то 1 апрели соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти зеринро (дар шакли ҷадвал) пешниҳод намоянд:

1) оид ба ҳисоби воридоти андозӣ ва ғайриандозӣ, аз ҷумла андоз аз ғоида, пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба бучет аз рӯи самтҳои фаъолият бо ташкилотҳои тобеи дар ҳудуди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо (аз рӯи тақсими шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоят), шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо дарназардошти иҷрои воқеӣ дар соли 2020, баҳодихӣ барои соли 2021 ва дурнамо барои солҳои 2022-2024;

2) имтиёзҳои андозии татбиқшудаи соҳавиро барои солҳои 2016-2020 дар асоси даромади умумӣ, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, манбаъ ва маблағи имтиёзҳо, фонди музди меҳнат ва шумораи кормандон.

7. Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 апрели соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти зеринро аз рӯи ҳисоботи воқеии солҳои 2019-2020, баҳодиҳии соли 2021 ва дурнамо барои солҳои 2022-2024 пешниҳод намояд:

1) оид ба дурнамои даромади бучети давлатӣ дар алоҳидагӣ аз рӯи андозҳо ва воридоти ғайриандозӣ дар сатҳи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо (аз рӯи тақсимои шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоят), шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз рӯи манбаъҳои андозбандӣ ва намудҳои андоз тибқи ҳисобҳои алоҳида дар шакли ҷадвал;

2) оид ба манбаъҳои андозбандӣ, маблағҳои ҳисобшуда, пардохтшуда ва андозҳои андозсупорандагони калони ҷумҳурӣ дар вилоятҳо (аз рӯи тақсимои шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоят), шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ;

3) оид ба шумораи андозсупорандагон аз рӯи субъектҳои андозбандӣ, амалиётҳои аз андозбандӣ озод, имтиёзҳои андозӣ ва низомҳои имтиёзноки андозбандӣ вобаста ба намуди андоз ва моддаи дахлдори Кодекси андоз дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо (дар шакли ҷадвал);

4) таносуби субъектҳои соҳибкории милливу хориҷӣ аз рӯи тақсимои соҳавӣ ва минтақавӣ, инчунин ҳаҷми воридоти андозҳо аз ҳисоби онҳо бо дарназардошти ин таносуб;

5) тамоюли воқеии васеъшавӣ ва ё маҳдудшавии манбаъҳои андозбандӣ аз рӯи намудҳои андоз дар тақсимои минтақавӣ.

8. Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 марти соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти зеринро оид ба ҳисоботи воқеӣ дар солҳои 2016-2020, баҳодиҳии соли 2021 ва дурнамо барои солҳои 2022-2024 бо нишон додани минтақаҳо пешниҳод намояд:

1) оид ба дурнамои даромади бучети давлатӣ аз фаъолияти иқтисодии хориҷӣ дар алоҳидагӣ аз рӯи андозҳо ва воридоти ғайриандозӣ;

2) оид ба воридоти молҳои андозбандишаванда ва имтиёзҳои гумрукӣ аз рӯи намудҳои андоз ва пардохт;

3) оид ба воридоти молҳои зераксизӣ аз рӯи намудҳо бо нишон додани ҳаҷм ва арзиш.

9. Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 апрели соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаҳои дурнамои бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз рӯи даромад ва харочотро барои солҳои 2022-2024 бо дарназардошти баҳодиҳии соли 2021 пешниҳод намояд.

10. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 апрели соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти зеринро барои солҳои 2022-2024 пешниҳод намояд:

1) оид ба лоиҳаҳои сармоягузори давлатии бо ҷалби кумаки беруна амалишаванда тибқи феҳристи лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ;

2) оид ба маблағи умумии аз хусусигардони объектҳои моликияти давлатӣ воридшаванда, бо дарназардошти иҷрои воқеи он дар соли 2020 ва баҳодиҳии соли 2021;

3) оид ба маблағи суди саҳмиаи ҷамъиятҳо, ки дар сармояи оинномавии онҳо ҳиссаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд мебошад, бо нишон додани номгӯй, саҳм ва ҳисса;

4) феҳристи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо дарназардошти амалишавии лоиҳаҳо ва имтиёзҳои истифодашаванда барои солҳои 2016-2020;

5) оид ба воридоти маблағҳо аз ҳисоби ба иҷора додани молу мулки давлатии мансуб ба моликияти ҷумҳуриявӣ аз рӯи ташкилотҳо, бо дарназардошти иҷрои воқеи он дар соли 2020 ва баҳодиҳии соли 2021.

11. Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти зеринро пешниҳод намояд:

1) оид ба шумораи хочагиҳои деҳқонӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилоятҳо (аз рӯи тақсимои шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоят), шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо нишон додани масоҳати заминҳо ба ҳолати 1 январи соли 2021 дар шакли ҷадвал;

2) оид ба масоҳати молу мулки шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва намудҳои дигари фаъолият барои муайян намудани манбаи андоз аз молу мулки ғайриманқули онҳо барои соли 2020 ва солҳои 2022-2024 тибқи муқаррароти моддаи 279 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон.

12. Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муайян намудани манбаи андозбандии андоз аз воситаҳои нақлиёт ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 марти соли 2021 дар бораи шумораи воситаҳои нақлиёти бақайдгирифташуда аз рӯи тамғаи ҳар як воситаи нақлиёт дар ҳудуди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо (аз рӯи тақсимои шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоят), шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ маълумот пешниҳод намояд.

13. Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик», ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком», ҷамъияти саҳомии

кушодаи «Ширкати Алюминийи Тоҷик», корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ва бонки давлатии амонатгузори Чумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» то 1 марти соли 2021 ба Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳаҷми солонаи воридоти маблағҳои андозӣ ва ғайриандозӣ аз рӯи арзиши хизматрасониҳо барои солҳои 2016-2020, баҳодиҳии соли 2021 ва дурнамо барои солҳои 2022-2024 маълумот пешниҳод намоянд.

14. Вазорати саноат ва технологияҳои нави Чумҳурии Тоҷикистон якҷо бо корхонаи воҳиди давлатии «Хӯрокворӣ» то 1 марти соли 2021 ба Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон оид ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, молҳои зераксизӣ, бақияи маҳсулоти зераксизӣ, ки дар анборҳои корхонаҳо мавҷуд мебошанд ва пешгӯии воридоти андозҳо барои солҳои 2022-2024 дар миқёси корхонаҳо ва шаҳру ноҳияҳои чумҳурӣ маълумот пешниҳод намояд.

15. Агентии содироти назди Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон якҷо бо Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон то 1 апрели соли 2021 ба Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон оид ба фурӯши воқеии молу маҳсулоти содиротӣ дар соли 2020, баҳодиҳӣ аз рӯи ҳаҷм, номгӯи молу маҳсулот аз рӯи соҳаҳо барои соли 2021 ва дурнамо барои соли 2022 маълумот пешниҳод намояд.

16. Вазорати саноат ва технологияҳои нави Чумҳурии Тоҷикистон, Саридораи геологияи назди Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи андози назди Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷозатномаҳои барои истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ додашуда, қарордодҳо оид ба истифодабарии сарватҳои зеризаминии бо истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ басташуда, инчунин маблағҳои ҳисобшуда ва пардохтшудаи андозҳо ҷиҳати истифодаи захираҳои табиӣ ба ҳолати 1 январи соли 2021 маълумот пешниҳод намоянд.

17. Корхонаи воҳиди давлатии «Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ» то 1 марти соли 2021 ба Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон маълумоти зеринро пешниҳод намояд:

1) оид ба ҳаҷми солона ва арзиши хизматрасонии коммуналии истифодашаванда дар миқёси ташкилотҳои бучетӣ ва минтақаҳои чумҳурӣ (аз рӯи ноҳияҳо) барои солҳои 2022–2024;

2) оид ба қарздорӣ аз рӯи уҳдадориҳои созишномаҳои зерқарзӣ ба ҳолати 1 январи соли 2021.

18. Вазорату идораҳо, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ, субъектҳои хоҷагидорӣ дахлдор ва ташкилотҳои дигар то 1 марти соли 2021 ба Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон маълумот оид ба қарзҳои бо кафолати давлат

чалбгардида ва дурнамои онро барои давраи миёнамуҳлат пешниҳод намоянд.

19. Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии авиатсияи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии «Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ» то 1 марти соли 2021 рӯйхати имтиёздоронро аз рӯи гурӯҳҳо дар мувофиқа бо мақомоти ҳифзи иҷтимоии аҳоли, сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки аз имтиёзҳо бархӯрдоранд, ҷиҳати пардохти кумаки молиявӣ (субсидия) ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

20. Вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ:

1) ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба номгӯи иншооти сохтмонашон нотамоми аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ сохтшаванда ва дараҷаи омодагии онҳо ба ҳолати 1 январи соли 2021 то 1 феввали соли 2021 ва ба ҳолати 1 июли соли 2021 то 9 июли соли 2021 маълумот пешниҳод намоянд;

2) стратегияи миёнамуҳлати хароҷоти буҷетии соҳаро таҳия ва тасдиқ намуда, баъди қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022» дар сомонаҳои расмӣ соҳавӣ ҷойгир намоянд;

3) дар манбаъҳои маблағгузорӣ, ки барои амалӣ намудани барномаҳои миёнамуҳлати хароҷоти соҳавӣ заруранд, маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳоро барои амалисозии лоиҳаҳои сармоягузори давлатии соҳаи дахлдор аз ҳисоби қарзҳо, грантҳо, инчунин грантҳои мустақим ва хизматрасониҳои пулакӣ (маблағҳои махсус) нишон диҳанд.

21. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ:

1) лоиҳаи буҷетҳои маҳаллиро барои соли 2022 барои таъминоти ҳадди ақали буҷетҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ таҳия карда, тибқи номгӯӣ ва ҷадвали тасдиқгардида ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд;

2) бо мақсади амалисозии моддаи 45 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» оид ба таъмини мустақилияти молиявии ҷамоатҳо, ҷиҳати таҳияи лоиҳаи буҷетҳои алоҳидаи ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот чорачӯӣ намоянд.

22. Вазорату идораҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ дахлдор, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои дигар дар муҳлатҳои бо фармоиши мазкур муқарраргардида иҷрои уҳдадориҳои ба зиммашон

гузошташударо таъмин карда, аз натиҷаи он ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот дар шакли хаттӣ ва электронӣ пешниҳод намоянд.

23. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати иҷрои фармоиши мазкурро таъмин карда, ҳар семоҳа ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷрои талаботи он аз ҷониби вазорату идораҳо ҳисобот пешниҳод намояд.

Раиси  
Ҳукумати Ҷумҳурии  
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон